

## 37715 - Баромадани мазӣ рӯзаро фосид намекунад

### савол

Ман аз шаҳват ранҷ мекашам, ки ҳамеша бо қӯчактарин сабабҳо барангехта мешавад, масалан ҳангоми гузар кардан дарроҳ ва занеро мебинам, фавран ҷашмонамро поён мебарам (ва ба ўнигоҳ намекунам), аммо иттифоқ меафтад, ки чизе хориҷ мешавад. Ё ман менишинам, фикрҳое ба саррам моянд, ки ман онҳоро фавран қатъ кардани мешавам, аммо иттифоқ меафтад, ки чизе хориҷ мешавад. Ин бар хилофи иродай ман аст, (яъне ман қасдан онро намекунам). Оё ин рӯзаро фосид мекунад?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Баромадани мазӣ рӯзаро фосид намекунад, хоҳ он бо сабаби фикр кардан ё бӯса намудани ҳамсар ё бо ягон сабаби дигар барояд. Ин мазҳаби Имом Шофей (раҳмати Аллоҳ бар ўни бод) мебошад. Ба китоби "Ал-Мачмӯ'"-и Нававӣ, (6/323) нигаред.

Шайхулислом Ибни Таймия (раҳмати Аллоҳ бар ўни бод) дар "Ал-Ихтиёrot" (саҳ 193) гуфтааст:

Рӯза бо баромадани мазӣ, ки бо сабаби бӯса, ламс ва ё нигоҳи ботакрор нозил мешавад, фосид намегардад. Ин дидгоҳи Абуҳанифа, Шофей ва баъзе аз асҳобамон мебошад. Поёни сухан.

Ин ихтиёри Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ўни бод) аст, тавре ки дар "Аш-Шарҳу-л-мумтиъ" (6/390) гуфтааст:

Далели он ин аст, ки ҳеч далеле вучуд надорад, ки рӯза бо он (яъне баромадани мазӣ) фосид мешавад, зоро рӯза ибодатест, ки инсон ин ибодатро мувофиқи шариат

оғоз кардааст. Аз ин рӯ, мумкин нест, ки ин ибодатро бидуни далел фосид намоем.  
Поёни сухан бо каме тағйирот.